

38145 - Вой бар ҳоли шаробнӯш.

савол

Чавондухтаре пеш аз моҳи Рамазон хамр (шароби масткунанда) нӯшида ва дар аввали моҳи Рамазон рӯза гирифтааст, лекин як ҳоҷар ба ў гуфтааст, ки рӯзи ў қабул нест ва Аллоҳ онро қабул намекунад, чунки ў ба наздикӣ хамр нӯшидааст, аз ин рӯ, ў бояд 40 рӯз мунтазир шавад, то ки Аллоҳ рӯзаву намози ўро қабул кунад. Оё ин сухан дуруст аст?

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Шаробнӯшӣ яке аз гуноҳҳои кабира (бузург) ба ҳисоб рафта, он модари палидиҳо ва калиди ҳамаи бадиҳост, ақлро нобуд месозад ва молро барбод медиҳад. Сардард карда, маззаи бад дорад ва палидест, аз амали шайтон, байнин мардум кинаву адватро бармеангезад ва аз зикри Аллоҳ ва аз намоз боз медорад. Ба зино даъват карда, гоҳо сабаби зино намудан бо духтар ва ҳоҷару маҳрамҳо мегардад. Рашкро аз байн бурда, хориву пушаймонӣ ва шармандагиро боқӣ мегузорад. Нӯшандашро ба ноқистарин шахсон, ки онон девонағонанд, мепайвандад. Пардаҳоро медаронад, сирҳоро фош месозад, ба авратҳо роҳнамоӣ мекунад, амалҳои қабех ва гуноҳро ноҷиз мешуморад ва аз дил ҳайбати чизҳои ҳаромро хориҷ месозад. Шахси ба шаробнӯшӣ одат карда монанди бутпараст мегардад.

Хамр чӣ қадар ҷанг барангехтааст? Чӣ қадар сарватмандро камбағал гардонидааст? Чӣ қадар азизро хор, бошарафро паст, неъматро аз байн бурда, чӣ қадар азобро ҷалб намудааст?

Чӣ қадар байни зану мард ҷудоӣ андохта, дилу ақлро рабудааст?

Чӣ қадар ҳасратро мерос гузоштааст, ё ашкҳоеро резондааст?

Чи қадар дарҳои неке ба рӯи шаробнӯш баста шуда, дарҳои баде боз шудааст?

Чи қадар инсонҳоро дар бало афтонида, аҷалро шитобонидааст?

Чи қадар машаққатро бар нӯшандай худ ҷалб намудааст?

Аз ин рӯ, ҳамр ҷамъоварандай гуноҳ, калиди бадиҳо ва аз байн барандаи неъматҳо ва ҷалбкунандай азобҳо мебошад.

Аз зиштиҳои ҳамр ҳамонаш кифоя аст, ки шаробнӯши дунё аз шароби ҷаннат дар охират наҳоҳад ҷашид.

Офатҳои ҳамр ҷанд маротиба аз он ҷизе, ки зикр намудем, зиёдтар аст.

То инчо нақл аз китоби "Ҳоди-л-арвоҳ"-и Ибни Қаййим (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) ба охир расид.

Аллоҳ таъоло моро дар китобаш ва инчунин бо забони паёмбараш (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) аз ҳамр (ҷизҳои масткунанда) таҳзир кардааст.

1- Аллоҳ таъоло фармудааст:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنَصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ يَنْفِلُخُونَ۔ {المائدة/90}

"Эй қасоне, ки имон овардаед! Ҳамру қимору бутҳо ва азлом (як навъ қуръапартой), палид ва аз амали шайтон аст, пас аз онҳо дурӣ ҷӯед, то раstagor шавед". (Сураи Мойда: 90).

2- Аллоҳ таъоло шаробнӯшро лаънат намудааст. Дар сунани Абудовуд (3189) аз Ибни Умар (Аллоҳ аз он ду хушнуд бод) ривоят шудааст, ки гуфт: Расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: "Худованд шаробро, нӯшандай онро, резандай онро, фурӯшандай онро, ҳарандай онро, тайёркунандай онро, шахсе, ки тайёр кардани онро талаб намудааст, оварандай онро, шахсе, ки овардани онро талаб

намудааст, ҳамаро лаънат намудааст". Албонӣ ин ҳадисро дар "Саҳиҳу Абидовуд" (2/700) саҳех шуморидааст.

3- Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) шаробнӯшро ба бутпараст монанд кардааст. Аз Абуҳурайра (Аллоҳ аз ў хушнуд бод) ривоят шудааст, ки расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: "Касе, ки бардавом шароб менӯшад, монанди бутпараст аст". Ривояти Ибни Моча (3375). Албонӣ дар "Саҳиҳу Ибни Моча" (2720) ин ҳадисро ҳасан шуморидааст.

4- Касе, ки бардавом шароб менӯшад, аз дохил шудан ба ҷаннат маҳрум мешавад. Аз Абудардо ривоят шудааст, ки паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: "Касе, ки бардавом шароб менӯшад, дохили ҷаннат намешавад". Ривояти Ибни Моча (3376). Албонӣ дар "Саҳеху Ибни Моча" (2721) ин ҳадисро саҳех шуморидааст.

5- Аз Усмон (Аллоҳ аз ў хушнуд бод) ривоят шудааст, ки гуфт: "Аз шароб дурӣ бичӯед, зоро он модари палидиҳост. Пеш аз шумо марде буд, ки бисёр ибодат мекард ва зани бадкоре бар ў ошиқ шуд. Сипас он зан қанизи худро ба сӯи ин мард мефиристад, то ўро ба наздаш орад. Қаниз ба назди ў рафта мегӯяд: Мо туро барои шоҳидӣ додан даъват мекунем. Мард бо ҳамроҳии ин қаниз равон мешавад ва вақте ки ба онҷо мерасад, ҳар вақте ба даре дохил мешуд, онро мепӯшид, то он ҷое, ки ўро ба назди зани зебое, ки дар наздаш кӯдак ва зарфи шароб буд, оварданд. Ин зан гуфт: Қасам ба Аллоҳ, ман туро барои шоҳидӣ даъват накардаам, ман туро барои он даъват намудаам, ки бо ман бистарӣ шавӣ ва ё ин шаробро нӯшӣ ва ё ин кӯдакро бикушӣ. Мард гуфт: Аз ин шароб бароям як пиёла бирез. Ба ў як пиёла рехт. Вақте онро нӯшид, боз талаб кард, то он ҷое ки нӯшиданро тарқ накард. Дар натиҷа бо ин зан зино карда, он кӯдакро бикушт. Аз ин рӯ, аз шароб дурӣ ҷӯед. Зоро қасам ба Аллоҳ, ҳаройина имон бо шаробнӯшии бардавом бо ҳам ҷамъ намешавад, то он даме ки яке дигарро хориҷ накунад". Ривояти Насой (5666). Албонӣ дар "Саҳиҳу-н-насой" (5236) ин ривоятро саҳех шуморидааст.

6- Намози чиҳилрӯзаи шаробнӯш қабул наҳоҳад шуд. Аз Абдуллоҳ ибни Амр ривоят шудааст, ки гуфт: Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: Шахсе, ки

шароб нұшида маст мешавад, намози чиҳилрұзаи ү қабул карда намешавад ва агар вафот кунад, дохили дұзах мегардад ва агар тавба кунад, Аллоҳ тавбай үро қабул менамояд ва агар ба шаробнұшій баргашт, намози чиҳилрұзаи ү боз қабул намешавад ва агар вафот кунад, дохили дұзах мегардад ва агар тавба намуд, Аллоҳ тавбай үро қабул менамояд ва агар боз ба шаробнұшій баргашт, намози чиҳилрұзаи ү боз қабул намешавад ва агар вафот кунад, дохили дұзах мегардад ва агар тавба намуд, Аллоҳ тавбай үро қабул менамояд, сипас агар боз ба шаробнұшій баргашт, ҳаққи Аллоҳ аст, ки үро дар рұзи қиёмат аз "радағату-л-хабол" нұшонад. Саҳобагон гуфтанд: Эй расулуллох, "радағату-л-хабол" чист? Расулуллох (дуруду паёми Аллоҳ бар ү бод) гуфт: Чакидаҳои аҳли дұзах аст. Ривояти Ибни Моча (3377). Албонй дар "Саҳиху Ибни Моча" (2722) онро саҳех шуморидааст.

Қабул нашудани намоз маънои онро надорад, ки намозаш дуруст нест, ё ү бояд намозро тарк кунад, балки маънояш онаст, ки ү барои намози хондаи худ савобе нахоҳад гирифт. Пас фоидай намозхонии ү онаст, ки то фарзро аз зиммаи худ соқит кунад ва барои тарки он, азоб карда нашавад.

Абуабдуллоҳ Мұхаммад ибни Насри Марвазӣ гуфтааст: Сухани паёмбар "намози ү қабул карда намешавад", ба он маъност, ки шаробнұш ба хотири ҷазои шаробнұшиаш чиҳил рұз аз намози хондааш савоб нахоҳад гирифт. Ин монанди амали шахсест, ки рұзи ҷумъа ҳангоми хутбаи имом сухан мегүяд, сипас намози ҷумъаро меконад, гуфтаанд, ки намози ҷумъаи ү намоз нест. Зеро аз сабаби гуноҳи кардааш, ба ү савоби ҷумъа дода намешавад. Китоби "Таъзиму қадри-с-салот" (2/587-588). Ба саволи рақами ([20037](#)) нигаред.

Нававӣ (раҳмати Аллоҳ бар ү бод) гуфтааст: "Аммо қабул нашудани намози ү ба он маъност, ки агарчанде фарзияти он аз ү соқит ҳам шавад, аммо бар он савоб намегирад ва барои аз нав хондани он эҳтиёче надорад". Поёни сухан.

Аммо он чизе, ки ба саволдиҳанда гуфтаанд, ки рұзаи он духтари шаробнұш қабул нест, ин сухан ба раъий баъзе донишмандон, ки ҳадиси болоро шарҳ додаанд, рост

меояд. Зеро мақсад аз қабул нашудани намоз ин огоҳиест, ки дигар ибодатҳо низ қабул намегардад.

Муборакфурӣ дар китоби "Тӯҳфату-л-аҳвазӣ" гуфтааст: Инҷо намозро зикр намудааст, зеро намоз беҳтарин ибодати бадани мебошад. Пас агар намоз қабул нашавад, авлост ки дигар ибодатҳо низ қабул наҳоҳад шуд. Аз китоби "Тӯҳфату-л-аҳвазӣ" бо каме тағиирот нақл шудааст.

Ироқӣ ва Мановӣ низ ҳамин тавр гуфтаанд.

Мувофиқи ин гуфта, рӯза низ қабул намешавад, ин маъни онро надорад, ки шахси шароб нӯшида, бояд рӯза нагирад, балки бар ўамр шудааст, ки рӯза бигирад, лекин ба хотири он ки аз ин кори зишт бозгардад, савоби ибодати ўқабул намегардад.

Ҳеч шакке нест, ки шаробнӯш бояд намозҳояшро дар вақташ адо кунад ва рӯзai Рамазонро бигирад. Агар намоз ё рузаашро халалдор кунад, гирифтори гуноҳи бузурге мешавад, ки аз гуноҳи шаробнӯшиаш низ бузургтар аст.

Бояд донист, ки воқеъ шудани мусалмон дар гуноҳ ва очиз мондани ўаз тавба, аз заъифии имонаш мебошад. Набояд сабаби гуноҳро гуворо шуморида бар он одат намуданаш гардад, ё тарки ибодатҳо намуда дар адо намудани онҳо бепарвой зоҳир намояд. Балки бар ўвоҷиб аст, то қадри тавонояш ибодатҳоро ба ҷой орад ва дар тарк намудани гуноҳони кабира ва ҳалокатовар кӯшиш намояд.

Бар мусалмон воҷиб аст, ки аз Аллоҳ таъоло битарсад ва аз васвасаву гумроҳии шайтон ҳазар кунад ва нафси худро бозичаи дasti шайтон нагардонад ва агар шайтонаш бар ўғолиб омада, ўро дар саркашии Офариғор қарор бидиҳад, пас барои тавба намудан бишитобад, зеро: "Шахси тавбакунанда аз гуноҳ, ба монанди шахсест, ки гӯё гуноҳ накардааст". Ривояти Ибни Моча (2450). Бусирӣ ин ҳадисро саҳех шуморидааст ва ҳамчунин он дар китоби Аз-заваид / ҳошияи сунани Ибни Моча омадааст.

Ин буд қазои шаробнүше, ки тавба накардааст, аммо шахсе, ки тавба намуда, ба сүи Аллоҳ баргаштааст, ҳаройина Аллоҳ тавбай ўро пазируфта, амалҳояшро қабул хоҳад кард.

Аз Аллоҳ мепурсем, ки моро аз васвасаҳои шайтон ҳифз намуда, моро аз фитнаҳои ошкору пинҳонӣ эмин нигоҳ дорад.

Ҳамду сипос барои Аллоҳ, ки Парвардигори ҷаҳониён аст.